

16-4

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-014-и дар назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур (734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 146)

### Такриз

**ба автореферати кори диссертатсионии Сабриддини Сафовуддин дар мавзӯи «Мукамалгардонии механизми ташкили иқтисодии рушди барқ дар деҳот (дар мисоли вилояти Хатлон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси: 08.00.05.– Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ)**

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодабарии оқилонаи нерӯи барқ ва расидан ба истиклолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои асосии рушди устувори иқтисодӣ (дар баробари баромадани ҷумҳурӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунони босуръати иқтисоди миллӣ) муайян гардидааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз барои гузариш ба марҳилаи муҳими рушди иҷтимоию иқтисодӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. Тибқи “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” мақсади стратегияи давлат дар соҳаи энергетика сифати навро касб карда, асоси онро истифодаи самараноки энергияи барқ, таъмини амнияти он ва зина ба зина расидан ба истиклолияти энергетикӣ ташкил медиҳад.

Ба ақидаи муаллиф, истифодаи оқилона ва фаъолияти пурсамари қувваи барқ дар деҳот, ислоҳоти соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ, ки қариб боз си сол инчониб идома дорад, ба вазъи комплекси агросаноатӣ саҳт вобастагӣ дорад. Аммо, новобаста ба як қатор муътадилнокӣ дар комплекси агросаноатӣ, ҳолати бахши кишоварзӣ ҳамоно мураккаб боқӣ мемонад. Он ба якбора паст рафтани раванди истеҳсолот, пурзӯршавии мубодилоти беарзиш, робитаҳои ноустувори хоҷагидорию истеҳсолӣ, кам гардидани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва ҳамчун натиҷа, шиддатёбии вазъи иҷтимоӣ маънидод мегардад.

Дар шароити имрӯза вазъият дар рушди шабакаҳои барқ дар деҳот ру ба эътидол омада истодааст. Як нуқтаро низ ҳамзамон бояд қайд намуд, ки масъалаи таъмини барқ, баҳусус дар деҳот, саноатикунонӣ ва рушди деҳот, инчунин баланд бардоштани сатҳу сифати истифодаи самаранок ва оқилонаи он, дар шароити амалигардонии саноатикунони ҷумҳурӣ, ки яке аз чор ҳадафи стратегияи мамлакат муаррифӣ гардидааст, низ аҳамияти назариявию амалии худро доро мебошад. Маҳз ҳалли

ҳаматарафа ва амиқи муаммоҳо яке аз масъалаҳои мубрами рӯз, муҳим ва дар аини ҳол ҳалталаб ба ҳисоб меравад.


Дар қатори дастовардҳои дар автореферат ҷойдошта, инчунин баъзе камбудии ноаён ва на он қадар муҳим низ ба назар мерасад, ки аз инҳо иборат мебошанд:

1. Дар автореферати кори диссертатсионӣ камбудии техникӣ, имлоӣ ва ҳичогузарониҳо мавҷуд буда, тақозои таҳрир ва ислохотро дорад.

Албатта, камбудӣ ва норасоии номбаршуда сатҳу сифати авторефератро кам намекунад. Автореферат ба пуррагӣ муҳтавои асосии рисоларо инъикос намудааст.

Хулоса, автореферати кори диссертатсионии Сабриддини Сафовуддин дар мавзӯи «Мукамалгардонии механизми ташкили иқтисодии рушди барқ дар деҳот (дар мисоли вилояти Хатлон)» ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ) мебошад.

**Тақриздиханда, номзоди илмҳои  
иқтисодӣ, муаллими калон, мудири  
кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ,  
таҳлил ва аудити Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни**



**Ш. Давлаталӣ**

*Имзои номзоди илмҳои иқтисодӣ  
Шоди Давлаталиро тасдиқ менамоем:*

**Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои  
махсуси Донишгоҳи давлатии  
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни**



**Назаров Д.К.**